


ШАФТОЛУ

Номи илмӣ Prunus persic

Бузургтарин  Хитой
истеҳсолкунанда

Бузургтарин Содиротчӣ  Испания

Бузургтарин воридотчӣ Италия

 ИМА



Маълумоти умумӣ:

Растании шафтолу (*Prunus persica*) ба намуди “бодоми гулобӣ” дохил мешавад. Маълумоти дақиқ дар бораи аз кучо пайдо шуданаш мавҷуд нест. Дар шароити табиӣ шафтолуи Довуд дар шимоли Чин вомахӯрад, вай шакли ёбоии шафтолуии муқаррарӣ аст. Асосан дар мамлакатҳои гарм парвариш карда мешавад, дар ҳоле ки Чин дар парвариши саноатии шафтолу пешсаф мебошад. Дар 2–4 солагӣ мева медиҳад. Давомнокии давраи ҳосилдиҳӣ аз 10 то 15 сол аст. Ҳосилнокии боғи шафтолу дар ҷаҳон мухталиф буда, аз 20 с/га (Италия) то 200 с/га (Чили) – ро ташкил медиҳад. Барои он ки меваҳо калон шаванд, шафтолувро 20–30 рӯз пеш аз ҷамъоварии ҳосил об додан лозим аст.

Шафтолу — ин самари он буда, ду навъ дорад: 1. Пӯшташ нозук, рангоранг, сафед, сурх, сабз, пашмақдор, ки пӯшташ ба осонӣ ҷудо мегардад – инро “шафтолуи ширин” меноманд. 2. Агар пӯшташ ба гӯшти он ва гӯшташ ба донаки он часпида бошад, онро “шафтолуи кордӣ” мехонанд, ширин, бузург, шодоб ва нарм, бечирм ва хушбӯ мебошад. Ҳамаи дигар қисмҳои ин дарахт - гул, барг, шилм ва тухми он тах аст. Мизочаш дар дараҷаи дувум сард ва гар аст.

Шафтолу дар рӯйхати хӯрокаи инсон маҳсулоти пуларзиш ба ҳисоб меравад. Шафтолу меваи сероб буда, тамби хубу ботароват дорад ва зуд ҳал мешавад. Шафтолу ба кӯдакон ва шахсоне, ки пас аз беморӣ бисёр беҳоланду

иштиҳо надоранд тавсия медиҳанд. Инчунин, он барои бартараф намудани қабзият ва сӯзиши меъда тавсия дода мешавад. Шафтолу ба меъда барои ҳазм намудани хӯроки серравған кӯмак мерасонад. Ба бемориҳои тарбод (ревматизм) ва касалиҳои гурда, рағу дил, чигар ва талхадон муфид мебошад. Шафтолуи тару тоза ва консерванамудаи онро ҳамчун хӯроки парҳезӣ ва барои табobati роҳи ҳозима истеъмол менамоянд, чунки он ба ҳазми хӯрок таъсири хуб дорад.

Шафтолу, дар баробари афлесун ва манго, яке аз меваҳои лазиз аст, ки мазаи тароватбахш ва бӯи хеле нозук дошта, асосан дар намуди тару тоза истеъмол мешавад. Ғайр аз ин, аз он шарбат, кампот, мураббо, чем ва шафтолуқоқ тайёр менамоянд.

Дӯстдорони шафтолу аз бемориҳои дилу рағҳо, фаромӯши азият намекунанд, зеро меваи шафтолу дорои калий ва фосфор аст. Ин унсурҳо на танҳо кори майнаро беҳтар мекунанд, балки умуман деворҳои рағҳои хунро мустаҳкам менамоянд. Агар шумо бемории мубодилаи моддаҳо ё камхунӣ дошта бошед, шафтолу дар парҳези шумо муҳим аст. Охир, дар онҳо миқдори зиёди оҳан - қариб унсури асосии хуни инсон аст.

Донаи бештари шафтолуҳо талх буда, баъзан шафтолуҳои донакашон ширин низ вомехӯрад. Донаки он хеле муфид мебошад, зеро дар таркиби он рағани бодом ва витамини машҳури В17 мавҷуд аст. Рағани донаки шафтолуҳо дар истеҳсолот ва тиб васеъ истифода менамоянд.

Меваи шафтолу аз ҷиҳати калориянокӣ чандон бой нест. Дар 100 грамм мева ҳамагӣ 45 ккал дорад, аз ҷумла 0,9 г сафеда, 0,1 г раған, 9,5 г карбогидратҳо, 0,7 кислотаҳои орағникӣ, 2,1 г нахи ғизоӣ, 86,1 г об, 0,6 г хокистар мавҷуд аст. Аз ҷиҳати витаминноки хело ҳам бой буда, дорои витаминҳои А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, РР мебошад. Дар таркиби мева бештар калий (363 мг) мавҷуд буда миқдори натрий хело кам (30 мг) аст.

Дар кишвар вобаста аз навъ меваи шафтолуҳо аз нимаи охири моҳи апрел то охири сентябр ҷамъоварӣ менамоянд. Меваҳо метавонанд аз 75 то 300 грамм вазн дошта бошанд. Аз ҳар як дарахт аз 20 то 40 кг мева ҷамъоварӣ карда мешавад.

Навъҳои гуногуни ин растанӣ, аз қабилӣ - Анҷиршафтолуи сурх, Лола, Нораҷӣ, Рағани гов, Элберта, Луччаки сурх, Сафедшафтолу, Фарҳод, Чемпион, Старт ва ғайра парвариш меёбанд. Дар солоҳои охир навъҳои нави саноатӣ ба монанди Квинкрест, Саммер Файр, Флавортоп, Охенри – аз ИМА ба кишвар ворид карда шуданд. Мӯҳлати пухтарасии ин навъҳо гуногун буда, аз охири моҳи апрел (навъи Квинкрест) ва то охири сентябр (навъи Файртайм) идома меёбад. оварда шуда, дар истеҳсолот васеъ паҳн шуда истодаанд.



Навъҳои гуногуни Шафтолу



Файргайм



Нектарин - Ред Чим



Нектарин – Саммер Файр



Нектарин -Флавортоп



Нектарин - Флеймкист



Квинкрест



Ангелус



Флорада гранд



Флорада Принс



Охенри



Карнавал



Тропик биюти



Мавсими пухтарасии шафтолу дар ноҳияҳои вилояти Хатлон

Номи ноҳия	Вақти пухтараси %						
	Апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр
Кушонӣён		25	25	25	25		
Вахш		25	25	25	25		
Хуросон	10	15	25	25	25		
Дусти		25	25	25	25		
Кубодиён		25	25	25	25		
Ҷ Балхи		25	25	25	25		
А Ҷоми		25	25	25	25		
Ҷайхун		20	30	25	25		
Панҷ		25	30	25	20		
Шахритуз		25	25	25	25		
Носири Хусрав		30	30	30	10		
Сарбанд		25	25	25	25		
Кулоб		25	25	25	25		
Муминобод			20	30	25	25	
Воце		20	30	25	25		
Хамадони		20	30	25	25		
Фархор		25	25	25	25		
Темурмалик			20	30	25	25	
Дангара		20	30	25	25		
Ховалинг			25	25	25	25	

Давраи пухтарасии шафтолу дар вилояти Хатлон вобаста аз навъ ва ноҳияҳо тулони аст. Пухтарасии шафтолу аз охири апрел (ноҳияи Хуросон) оғоз ёфта, то моҳи сентябр (ноҳияҳои Ш Шохин, Муминобод) давом мекунад. Мавсими асосии истеҳсоли шафтолу дар минтақа охири моҳи июн, моҳи июл ва аввали моҳи август ба шумор меравад.



Назари омори

Иқлими вилояти Хатлон барои парвариши шафтолу хело мувофиқ, махсусан Хатлони Ғарби барои истеҳсоли шафтолуи барвақтӣ хело ҳам мувофиқ аст. Ҳаҷми истеҳсоли шафтолу соли 2018 дар ин вилоят 40554,6 тоннаро ташкил дод. Аз ҳама зиёдтар шафтолу дар ноҳияҳои Данғара ва Муминобод (4932,8 ва 4607,7 т) истеҳсол гардид. Дар Хатлони Ғарбӣ бошад, истеҳсолкунандагони асосии шафтолу ин ноҳияҳои Ёвон, Шаҳритус, Кушониён ва Ҷ Балхи мебошанд, ки онҳо соли 2018 мутаносибан 2929,2 т, 2582,1 т, 2366,1 т ва 1883 т шафтолу истеҳсол намуданд.

ҲОСИЛИ УМУМИИ ШАФТОЛУ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН


2018

405,6 ҳазор тонна

2019

393,7 ҳазор тонна

ҲОСИЛИ ШАФТОЛУ ДАР НОҲИЯҲОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН, тонна



Омилҳое, ки ба нархи шафтолу таъсир мерасонанд:

- Навъи шафтолу
- Сифати мева
- Арзиши ҳамлу нақл
- Банду баста маҳсулот
- Ҳароқоти истеҳсол: меҳнат, корҳои механикӣ, нуриҳо, инсектисидҳо, пестисидҳо, гербисидҳо, арзиши сӯзишвор ва қувваи барқ
- Назорати алафҳои бегона



Истеҳсоли шафтолу дар ҷаҳон

- Дар ҷаҳон ҳамасола зиёда аз 25 003 345 тонн шафтолу ва нектарин истеҳсол мегардад.
- Кишвари Чин бузургтарин истеҳсолкунандаи шафтолу ва нектарин буда, ҳаҷми истеҳсоли солонаи маҳсулот дар Чин 14 469 004 тоннро ташкил медиҳад.
- Кишвари Испания аз ҷиҳати истеҳсоли шафтолулар ҷои дуюм буда, ҳаҷми истеҳсоли он солона 1 529 919 тонн мебошад.
- Кишвари Руссия бошад бо истеҳсоли 36 212 т шафтолу дар ҷойи 36 мебошад.


Дар ҷаҳон ҳамасола зиёда аз 23- 25 млн. тонн шафтолу истеҳсол мегардад.

Дар ин самт пешсафон кишварҳои:

- Чин – 13 млн. тонн;
- Аврупо дар якҷоягӣ – каме зиёдтар 4 млн. тонн;
- ИМА – 1 млн. тонн;
- Туркия – 600 ҳазор тонн;
- Аргентина – то 300 ҳазор тонн;
- Бразилия – 250-260 ҳазор тонн;
- Мамлакатҳои Африкаи Ҷанубӣ – то 200 ҳазор тонн;
- Мексика – 160-170 ҳазор тонн;
- Чили и Япония – то 130-140 ҳазор тонн

мебошанд

Истеҳсолкунандаи асосии шафтолу дар ҷаҳон мамлакати Чин буда, қариб 65% - и истеҳсоли ҷаҳони ба ин мамлакат рост меояд. Дар ҷои дувум ва савум давлатҳои Испания ва Италия мебошанд. Қатори истеҳсолкунандагонро баъдан ИМА, Эрон ва Туркия идома медиҳанд.




Истеҳсоли шафтолу дар давлатҳои алоҳида, ба ғоиз вобаста аз ҳаҷми умумии истеҳсол дар ҷаҳон

Дар Руссия ҳамаҷола 30 – 50 ҳазор тонна шафтолу истеҳсол гашта, ба бозори дохила равон карда мешавад. Талабот ба шафтолу дар ин кишвар, нисбати таклифоти он, зиёд аст. Ин аст, ки Руссия ҳар сол 200-250 ҳазор тонна шафтолу аз дигар давлатҳо ворид менамояд.

Шафтолу ба Руссия бештар аз Сербия, Чин, Беларуссия, Узбекистон ворид карда мешавад.

Мамлакатҳои содироткунандаи шафтолу ба Руссия



Инчунин аз Тоҷикистон низ ба Руссия шафтолу ворид мегардад. Ҳаҷми аз ҳама камтари шафтолу ба Руссия аз моҳи ноябр то моҳи апрел ворид мегардад. Дар ин вақт шафтолу нархи хело гарон дорад. Давраи асосии воридкунӣ ин моҳҳои июл, август мебошад. Дар ин давра моҳе то 60000 тонна шафтолу ба савдо меравад. Нисбатан нархи маҳсулот паст мегардад, чунки айёми пухтарасии шафтолу дар Руссия дар ҳамин давра фаро мерасад.



Талаботи бозори содиротӣ

Пӯхта расидан ва Ҷамъовариҳои мева

Шафтолу вобаста аз минтақаи парвариш пӯхта мерасад. Ба пӯхтарасии мева омилҳои гуногун таъсир мерасонанд- боду ҳаво, хок, ҷойи шинондан. Аҳамияти калон ба мӯҳлати пухтарасӣ навъи дарахт (барвақтӣ, миёнапаз ва дерпаз) дорад.

Мӯҳлати ғунучини ҳосили ҳар навъи шафтолу аз рӯи ҳолати мева ва ранг, сахтӣ, дилаи он муайян мекунанд. Расиши мева се дараҷа дорад: чиданбобӣ, расиши техникӣ ва расиши истеъмолий дар намуди таври тару тоза. Бо зиёд шудани дараҷаи пухтарасӣ меваҳо мулоим, ширин ва сероб мегарданд. Усули муҳими муайян намудани дараҷаи пухтарасии мева ин дегустатсия (чашидан) мебошад.

Нишонаҳои, ки мувофиқи он пӯхтарасии меваи шафтолу муайян менамоянд:

- Дар рӯзҳои охир меваҳо тез вазн мегиранд
- Ранги асоси тағир меёбад. Ранги мева аз сабз вобаста аз навъ ба ранги зард ва ё дигар тағир мубадал мегардад.
- Пуст ҳамвор ва «бе чин» мегардад.
- Меваҳо мулоим ва сероб мегарданд
- Буйи фораи ва устувор пайдо мекунанд

Меваҳо дар дарахт яқубора намепазанд. Биноанд меваҳо интихобан дар як ҷанд марҳила ҷамъоварӣ мегарданд. Меваҳои пӯхтарасида хело ҳам нозуканд, нодуруст даст расонидан боиси пайдоиши иллат дар пӯст мегардад, барои ҳамин ба чидани мева диққаткорона муносибат кардан лозим аст.

Ба ҷамъовариҳои меваи шафтолу вобаста ба мақсади табиноти он шӯруъ менамоянд. Шафтолу барои нақл намудан ба масофаи дур 2-3 рӯз пеш аз пӯхтарасӣ ҷамъоварӣ менамоянд. Чидани мева бо таври дастӣ анҷом дода мешавад. Дар ин ҳолат набояд, ба пуст ва дила осеб расад. Дар як вақт мева ба навъҳо ҷудо карда шуда (меваҳои хом ва осебдидаро дур кардан), андозабандӣ ва ба қутиҳо ҷой дода мешаванд.



Анбор – Нигоҳдорӣ

Меваи шафтолу зуд вайрон мешавад, биноан ба муддати кӯтоҳ – аз як чанд рӯз то ду ҳафта нигоҳ дошта мешавад. Имконияти зиёдтар нигоҳ доштани меваҳо ҳаст, агар онҳо пеш аз пурра пӯхта расидан ҷамъоварӣ гарданд ва ё ҳарчи зӯдтар баъди ҷамъоварӣ дар ҳарорати аз 0 то 4°C хӯнук карда шаванд. Дар ин ҳолат меваи шафтолу метавон, аз 2 то 3 ҳафта нигоҳ дошт. Навъҳои Никитский, Салвей, Элбертаро дар шароити сардхона аз 1 то 2 моҳ нигоҳ доштан мумкин аст. Ҳарорати аз ҳама беҳтарин барои нигоҳдории шафтолу 0 то +5°C ва намнокии нисбии ҳаво 85 то 90% аст.



Бастабандӣ

Баъди чидан меваи шафтолу мувофиқи талаботи стандартҳо ба 3 навъ (олӣ, якум ва дуюм) мувофиқи намуд ва андоза ҷудо менамоянд. Меваи навъи оливо дар қуттиҳои дуқабатаи гофрокартонӣ як қабат мечинанд. Дар ин қуттиҳо то 3,5 – 4 кг шафтолуро ҷой додан мумкин аст.

Меваҳои навъи якуму дуюмро дар қуттиҳо то 3 – 4 қабат чидан мумкин аст. Дар зери қуттиҳо ва баъди ҳар як қабат қоғаз гӯзошта мешавад, то ин ки меваҳо аз осебинӣ ва ифлосшавӣ эмин монанд. Меваҳо дар қуттиҳои ҳаҷмашон 6 ва ё 8 кг ҷой дода мешаванд. Андозаи чунин қуттиҳо 274x240x230 мебошад



Барои пешниҳод ба истеъмолкунандагон бошад шафтолу дар зарфҳо таври ҷой дода мешавад, ки истеъмолкунанда ба сифати мева аз берун баҳо дода тавонад.



Нишонагӯзорӣ

Ҳар як бастаи дорои мева бояд нишонае дошта бошад, ки барои муайянкунии бор кӯмак кунад, маълумот дар бораи фиристанда, қабулқунанда ва аломати ЕАС талаб карда мешавад.

Шафтолу мутобиқи талаботи TR CU 022/2011 Иттиҳоди Гумрукии "Маҳсулоти хӯрокворӣ аз рӯи тамғакоғазҳо" (14 сентябри соли 2018 ворид карда шудааст) нишонагӯзорӣ мешавад.

Барои содирот ба кишвари Русия нишонагӯзорӣ бояд дақиқан бо забони русӣ тайёр карда шуда, дар ҳар як бастаи барои фурӯши чакана таъин шуда, гӯзошта шавад. Нишона бояд маълумоти зеринро дарбар гирад:

- Аломати ҳатмии ЕАС
- Номи маҳсулот
- Вазни холис
- Таърихи истеҳсолот
- Шароити нигоҳдорӣ
- Мӯҳлати истеъмол
- Истеҳсолқунанда
- Суроғаи истеҳсолқунанда
- Воридқунанда
- Суроғаи воридқунанда



Ҳамлу нақл

Хусусиятҳои барасмиятдарории гумруки шафтолу

Ҳама меваҳои мавҷуда ба гурӯҳи 08-и ТН ВЭД тааллуқ доранд. Ҳар як мева рамзи инфиродии худро доранд, ки дар асоси он меъёри воридот муқаррар карда мешавад. Рамзи шафтолу 0809 30 900 0 буда, тарифи базавӣ барои шафтолу - 0%, андоз аз арзиши иловашуда (НДС) 20% - ро ташкил медиҳад.

Ҳангоми ҳамлу нақли мева бояд тамоми қоидаҳои, ки барои маҳсулотҳои тезвайроншаванда лозиманд, риоя карда шаванд. Аз ҷумла:

- Меваҳои пухтарасида, ифлос ва пӯсидаро кашонидан мумкин нест;
- Воситаи нақлиёт бояд дезинфексия ва безараргардонида шавад;
- Реҷаи ҳарорати ва намнокӣ ҳатман риоя гардад;
- Ҳангоми ҳамлу нақл шафтолу бояд аз ифлосшавиҳо эмин нигоҳ дошта шавад;

Риоя нагардидани ин қоидаҳо боиси вайрон гардидани маҳсулот ва ё аз воридот боздоштани он мегардад.

Меvaro бо истифодаи таҷҳизотҳои рефрижераторӣ бо нақлиётҳои гуногун ҳамлу нақл менамоянд. Пунктҳои хизматрасониҳои гумрукӣ риояи ин қоидаҳоро назорат мекунанд.

Шафтолу бо намудҳои зерини нақлиёт интиқол дода мешавад:

- Ҳавоӣ
- Баҳрӣ
- Автомобилҳо
- Роҳи оҳан

Ҳангоми интиқоли шафтолу тавассути роҳи оҳан дар вагонҳои рефрижератордошта (яхдондор) баландии қуттиҳо набояд аз 1,6 – 2,4 м зиёд бошанд, то ин ки бехатарии маҳсулот таъмин гардад.



Ҳуҷҷатгузорӣ

Интиқоли шафтолуру ҳуҷҷате ҳамроҳи мекунад, ки маълумотҳои зеринро дарбар мегирад:

Рақами Ҳуҷҷат оид ба сифати маҳсулот ва таърихи гирифтани он

Рақами Сертификат оид ба миқдори элементҳои зараровар ва таърихи гирифтани он

Ном ва суроғи ташкилоти содироткунанда;

Ном ва суроғи ташкилоти қабулкунанда;

Навъи мол;

Миқдори ҷойҳо;

Вазни умумӣ ва вазни холиси маҳсулот;

Вазни миёнаи як воҳиди маҳсулот якҷоя бо борҷома;

Таърихи ҷамъоварӣ ва борҷомакунонӣ;

Рақами воситаи нақлиётӣ интиқолдиҳанда;

Мӯҳлати интиқоли маҳсулот;

Ному насаби масъул барои сифат;

Нишонаи сертификати мавҷуда

Интиқол ба кишвари Руссия

Ҳар як меваи ба кишвари Руссия дохилшаванда аз назорати лаборатори бояд гузарад. Масъулият нисбати бехатарии маҳсулот назди истифодабаранда ба зиммаи таъминкунанда мебошад. Маҳсулот барои истеъмолкунанда бояд комилан бехатар бошад.

Илова ба ҳуҷҷатҳои стандарӣ, содироткунанда бояд ҳуҷҷатҳои зеринро, пешниҳод намояд:

- *Шаҳодатномаи фитосанитарӣ*
- *Барои гирифтани имтиёзҳо дар пардохтҳои гумрукӣ - шаҳодатномаҳои пайдоиши А ё СТ-1 (Ҳангоми воридоти молҳо аз кишварҳои ИДМ*

имтиёзҳо татбиқ карда мешаванд - воридоти бидуни боҷ дар асоси сертификати пайдоиши молҳо СТ-1. Дар ин ҳолат танҳо ААИ пардохт карда мешавад)

Ба Шумо лозим аст, ки ба пур кардани шаҳодатномаи фитосанитарӣ диққати махсус диҳед. Дар банди 14 Шаҳодатномаи фитосанитарӣ бояд ишора ба қарори Шӯрои Комиссияи Иқтисодии Аврупо аз 30 ноябри соли 2016 №157 “Дар бораи тасдиқи талаботи ягонаи карантинӣ - фитосанитарӣ ба маҳсулотҳо ва объектҳо дар сарҳадҳои гумрукӣ ва қаламрави давлатҳои Иттиҳоди Иқтисодии Аврупою Осиё” бошад.

Мисол:



БИДОНЕД! Агар ин ибора дар сутуни 14 сертификати фитосанитарӣ навишта нашуда бошад, он гоҳ “Россельхознадзор” ба шумо ҷарима хоҳад кард, воридоти шафтолуҳо ба шумо иҷозат нахоҳад дод, ба шумо лозим меояд, ки барасмиятдарории гумрукӣ кунед. Мева дар анбори нигоҳдории муваққатӣ ҷойгир хоҳад шуд ва шумо хароҷоти ғайриҷашмдоштро барои ҷойгиронии мева дар анбори нигоҳдории муваққатӣ ба дӯш хоҳед гирифт.



Тайёр намуда ҳуҷҷатҳо барои интиқоли маҳсулот

1. Шартнома бо миёнрав барои ҳуҷҷатгузории гумрукӣ.

Барои ин ба шумо лозим аст:

- Рақами Мушахасси андозсупоранда (ИНН)
- Маълумотномаи бонк (нусха)
- Нусхаи бақайдгирии ягонаи давлатӣ (нусха)
- Шаҳодатнома оид ба бақайдгирии давлатӣ (нусха)
- Шиноснома (нусха)

2. Гирифтани сертификати фитосанитарӣ

- Дархост барои гирифтани сертификат

- Супоридани намунаи маҳсулот барои таҳлил

3. Гирифтани сертификати мутобиқат

- Дархост ба шуъбаи стандарти давлатӣ барои гирифтани сертификат
- Ташкил намудани ташрифи намояндаи шуъбаи стандарт ба корхона
- Тартиб додани санади гирифтани намунаи маҳсулот
- Супоридани маблағи сертификат
- Супоридани маблағ барои гузаронидани ташҳиси лабораторӣ

4. Гирифтани сертификати «пайдоиш»

- Дархост барои гирифтани сертификат
- Дида баромадани дархост
- Гирифтани намуна барои ташҳис
- Пардохти маблағи сертификат
- Гирифтани сертификати «пайдоиш»



Стандарти ЕЭК ООН FFV-26, дар бораи маркетинг ва назорати сифати тиҷоратии шафтолу

Талаботи ҳадди ақал барои ҳамаи навъҳо

Меваҳои ҳамаи навъҳо бояд:

- Солим бошанд
- Сифати хуб дошта бошанд; маҳсулоте, ки аз пӯсидааст ё осебе дорад, ки онро барои истеъмол номувофиқ гардонидаст, иҷозат дода намешавад:
- Тоза бошанд, амал тоза аз ҳамагуна ифлосиҳои беруна;
- Бе ягон намуди зарар аз ҳашаротҳо;
- Бе нуқсон дар асоси думча
- Бидуни намии зиёд дар сатҳи пушт
- Бидуни буй ва ё таъми бегона
- Дараҷаи пӯхтараси ва ҳолати шафтолу бояд чунин бошад, ки:
 - *Бор кардану фароварданиш имкон дошта бошад*
 - *То ҷойи таъиншуда дар ҳолати хуб интиқол доштаниш имкон дошта бошад*

Талабот ба пӯхтарасӣ (камолот)

Шафтолу то он дараҷае пухта бошад, ки то ҷои таъинот дараҷаи пӯхтарасиаш ба дараҷаи камолот расад.

Гуруҳбандӣ

Шафтолу ва нектаринҳо аз рӯи сифат ба се навъ тақсим карда мешаванд:

- Навъи олій
- Навъи якум
- Навъи дуюм

Андозабандӣ

Андозагирӣ аз рӯи диаметри ҳадди аксар, аз рӯи вазн ё миқдор сурат мегирад.

Ҳадди ақали калибр бояд чунин бошад:

- 56 мм ё 85 г барои навъи олій
- 51 мм ё 65 г барои навъҳои I ва II.

Намуди молӣ

A. Ягонагии

Ҳар баста бояд яксон бошанд; Дар ҳар як баста бояд танҳо шафтолу ва нектарини якхела, аз ҷиҳати навъи мева, сифат, пухтарасидан, андоза дошта бошад; илова бар ин, навъи олій бояд ранги ягона дошта бошад.

B. Бастабандӣ

Шафтолу ва натаринҳо бояд тавре печонда шаванд, ки ҳосил дуруст ба даст оварда шавад.

Маводе, ки дар дохили баста истифода мешавад, бояд тоза ва сифатӣ дошта бошад, то ба ягон маҳсулот зарари беруна ё дохилӣ расонида нашавад.

Истифодаи маводҳо, аз ҷумла қоғаз ё тамғаи дорои тамғаи тиҷорат, ба шарте, ки чоп ё нишонгузорӣ бо ранг ё ширеш анҷом дода шавад.



Нишноагузорӣ

Ҳар як бастаи шафтолу бояд тамғақоғози бо ҳарфҳои шустанашаванда навишта шуда, аз берун ба таври возеъ дида шаванда ва дорои маълумоти зерин бошад:

A. Аломатҳои мушаххас

Содироткунанда:

Ном ва суроғайи воқеӣ (масалан, кӯча / шаҳр / минтақа / рамзи почта ва кишвар, агар аз кишвари аслий фарқ кунад)

B. Табиати маҳсулот

- Номи мева "шафтолу" ё "нектарин", агар таркиби баста аз берун намоён набошад
- Ранги дила
- Номи навъ (зарур нест).

C. Пайдоиши маҳсулот

- Кишвари пайдоиш. (мумкин, ноҳия, минтақа ё маҳали парвариш)

D. Хусусиятҳои тиҷоратӣ

- Навъ
- Андоза (агар андозабандӣ шуда бошад) андозаи камтарин ва андозаи баландтарин (бо мм) ё вазни камтарин ва баландтарин (бо г) ифода карда мешавад
- Миқдори меваҳо (зарур нест)